

## Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020


Ношир: Ҳайати тадорукот Санаи интишор: 7 Январ, 2018 - 13:13

Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020

**Баҳодиҳии муҳтаво:** 5

Баҳои миёна: 5 (2 овоз)

**Замима:**  [Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030.pdf](#)

[1]  [Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года.pdf](#) [2]

### Категория:

- [Конунгузорӣ](#) [3]
- [Конунҳо](#) [4]

[https://kumitaizabon.tj/sites/default/files/C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B4%D0%B8%20%D2%B6%D1%83%D0%BC%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%202030\\_0.pdf](https://kumitaizabon.tj/sites/default/files/C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B4%D0%B8%20%D2%B6%D1%83%D0%BC%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%202030_0.pdf)

<https://kumitaizabon.tj/sites/default/files/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%202030%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf>

---

**Манбаъ:** <https://kumitaizabon.tj/tg/content/ctratégiyai-millii-rushdi-chumkhurii-tochikiston-baroi-davrai-soli-2030-va-barnomai>

### Пайвандҳо

[1] [https://kumitaizabon.tj/sites/default/files/articleattachments/C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B4%D0%B8%20%D2%B6%D1%83%D0%BC%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%202030\\_0.pdf](https://kumitaizabon.tj/sites/default/files/articleattachments/C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B4%D0%B8%20%D2%B6%D1%83%D0%BC%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%A2%D0%BE%D2%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%202030_0.pdf)

# Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва Б

Интишори сомонии «Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» (<https://kumitaizabon.tj>)

[1%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%202030\\_0.pdf](https://kumitaizabon.tj/sites/default/files/articleattachments/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%BE%202030%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf) [2] [https://kumitaizabon.tj/tg/category/%D2%9B%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%80%D3%A3](https://kumitaizabon.tj/sites/default/files/articleattachments/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%BE%202030%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf) [3] <https://kumitaizabon.tj/tg/category/%D2%9B%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BD%D2%B3%D0%BE> [4]